

## ҚАРОРИ

### мачлиси Шурои диссертатсионии 6D.KOA - 004 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 28.09.2024, №43

ш. Душанбе

Баъд аз шунидан ва муҳокима намудани диссертатсияи Сафаров Абдумалик Абдусатторович дар мавзӯи «Нақши сармоягузори мустақими хориҷӣ дар инкишофи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.13 – Иқтисодиёти ҷаҳонӣ, тақризи роҳбари илмӣ н.и.и., дотсент Саидмуродова М.А., тақризи муассисаи пешбар – Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, тақриз ва баромади муқарризони расмӣ: доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, муовини директори Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Мирсаидов Аврор Бобоевич, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи иқтисодиёт ва менеҷменти филиали ДМТТ “МИСИС” дар шаҳри Душанбе Солиева Ҳилола Шодибоевна, баромади аъзои шурои диссертатсионӣ, мутахассисон аз рӯи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда: д.и.и., профессор Раҳимзода Ҳисайн Раҳим, д.и.и., профессор Қандиёрова Дилбар Облокуловна ва д.и.и., профессор Умаров Хоҷамаҳмадро шунда, Шурои диссертатсионии 6D.KOA-004 дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ ва хулосаи аз тарафи аъзои Шурои диссертатсионӣ қабулгардида оид ба саҳеҳият, навгониҳои илмӣ, аҳаммият ва хулосаҳои диссертатсия, инчунин, натиҷаи корҳои нашршуда доир ба мавзӯи диссертатсияи Сафаров Абдумалик Абдусатторович

### ҚАРОР МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи Сафаров Абдумалик Абдусатторович дар мавзӯи «Нақши сармоягузори мустақими хориҷӣ дар инкишофи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.13 – Иқтисодиёти ҷаҳонӣ пешниҳод шудааст,

ба талаботи муқаррарнамудаи ҚОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба диссертатсияҳои номзадӣ тибқи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгу мебошад;

2. Автореферати диссертатсия ва интишороти муаллиф пурра мазмуну моҳияти таҳқиқотро инъикос менамоянд;

3. Ба Сафаров Абдумалик Абдусатторович дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.13 – Иқтисодиёти ҷаҳонӣ дода шавад;

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост карда мешавад, ки қарори Шурои диссертатсиониро ҷонибдорӣ намуда, Сафаров Абдумалик Абдусатторовичро бо дипломи дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.13 – Иқтисодиёти ҷаҳонӣ сарфароз гардонад.

Раиси Шурои диссертатсионӣ,  
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор

Қотиби илмии Шурои диссертатсионӣ,  
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент



Усмонова Т.Ҷ.

Гулов Ш.М.

28.09.2024.